



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ФАРМОИШ
Правительство Республики Таджикистан
РАСПОРЯЖЕНИЕ

аз 13 декабри соли 2012

№ 144-ш

ш. Душанбе

Мутобиқи моддаи 27 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо мақсади сари вақт ва босифат таҳия намудани бучети давлатӣ барои солҳои 2014-2016, истифодаи самаранок захираҳои молиявии давлатӣ ва ҷорӣ намудани банақшагирии миёнамӯҳлати молиявӣ:

1. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳоро оид ба таҳияи нишондихандаҳои бучети давлатӣ барои солҳои 2014-2016 ва лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2014» дар мӯҳлатҳои зерин ташкил намояд:

- то 1 феввали соли 2013 Дастурамал оид ба таҳияи нишондихандаҳои бучети давлатӣ барои солҳои 2014-2016 ва нақшаи тақвимӣ оид ба таҳияи бучетро омода намуда, ба вазорату идораҳои дахлдор расонад;

- то 15 марти соли 2013 вобаста ба нишондихандаҳои асосии макроиқтисодие, ки Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудааст, ҳаҷми даромадҳои Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намояд;

- то 1 майи соли 2013 дар доираи таҳияи бучети давлатӣ барои солҳои 2014-2016 ба баррасии Комиссияи доимоамалкунандаи бучетии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои асосии сиёсати бучетӣ андозро барои ҳар як сол, ки маълумоти зеринро дар бар мегиранд, пешниҳод намояд:

а) нишондихандаҳои бучети давлатӣ аз рӯи даромад, хароҷот, касри он ва ҳаҷми қарзи давлатӣ;

б) нишондихандаҳои ҳисобин бучети заминавӣ;

в) нишондихандаҳои сармоягузори давлатӣ;

г) ҳаҷми умумии хароҷот барои татбиқи самтҳои нави сиёсати давлатӣ;

д) пешниҳоди хароҷоти афзалиятнок барои татбиқи самтҳои нави сиёсати давлатӣ бо дариазардошти пешниҳодоти дахлдори тақсимкунандагони асосии маблағҳои бучетӣ;

е) ҳадди ниҳии хароҷот аз рӯи нишондихандаҳои васеи гурӯҳбандии бучетӣ;

- то 1 июли соли 2013 Дастурнамал оид ба таҳия намудани лоиҳаи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2014 ва дурнамои онро барои солҳои 2015-2016 таҳия намуда, ба вазорату идораҳо ва ташкилотҳои дахлдор расонад;

- то 1 июни соли 2013 ҳадди ниҳони хароҷоти бучетиро аз рӯи соҳаҳо ва тақсимкунандагони асосии маблағҳои бучетӣ барои солҳои 2014-2016 муайян намуда, то 5 июни соли 2013 онро ба вазоратҳои соҳавии дахлдор ва тақсимкунандагони асосии маблағҳои бучетӣ расонад;

- лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2014» ва дурнамои нишондиҳандаҳои бучети давлатиро барои солҳои 2015-2016 таҳия карда, то 20 сентябри соли 2013 барои баррасӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

2. Вазорату идораҳои аз ҳисоби Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузоришаванда:

- то 1 феввали соли 2013 аз рӯи афзалиятҳои байнисоҳавӣ барои таҳияи барномаҳои миёнамӯҳлати хароҷоти соҳавӣ гурӯҳҳои кории байниидоравӣ таъсис диҳанд;

- мутобиқи нақшаи тақвимии аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқгардида барномаҳои миёнамӯҳлати хароҷоти соҳавиро барои баррасӣ ба гурӯҳи кории бучетии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

3. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро пешниҳод намояд:

- то 1 марти соли 2013 дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои солҳои 2014-2016, инчунин Нақшаи миёнамӯҳлати сармоягузорӣ;

- то 15 июли соли 2013 дурнамои аниқшудаи нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ барои соли 2014 ва самтҳои асосии он барои солҳои 2015-2016, инчунин Нақшаи миёнамӯҳлати сармоягузорӣ.

4. Ба Бонки миллии Тоҷикистон тавсия дода шавад, ки то 1 марти соли 2013 дурнамои қурби миёнаи солонаи асъори милли нисбат ба доллари ШМА ва сатҳи таваррумро барои солҳои 2014-2016 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

5. Вазорату идораҳо, ташкилотҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ давлатӣ, бонҳо ва субъектҳои ғайридавлатӣ то 1 марти соли 2013 маълумотро оид ба ҳисоби воридоти андоз, аз ҷумла андоз аз ғойдаи шахсони ҳуқуқӣ, воридоти ғайриандозӣ ва дигар пардохтҳои хатмӣ ба бучет барои солҳои 2014-2016 аз рӯи корхонаю муассисаҳои тобешон дар миқёси вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури муайян ва ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

6. Қумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 марти соли 2013 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти зеринро пешниҳод намояд:



302

- оид ба ҳисобҳои пешакии даромадҳои дохил аз рӯи андозҳо ва воридоти ғайриандозӣ дар алоҳидагӣ дар миқёси вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ;

- оид ба манбаи андозбандии андозсупорандагони азими ҷумҳурӣ дар миқёси вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, инчунин маблағи ҳисобинамудаи ин корхонаҳо;

- оид ба маблағи имтиёзҳои андозӣ аз рӯи намуди андозҳо ва номгуи корхонаю муассисаҳо аз соли 2012 то соли 2014.

7. Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 марти соли 2013 маълумоти зеринро ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд:

- оид ба ҳисобҳои пешакии даромадҳо аз фаъолияти иқтисодии хориҷӣ аз рӯи андозҳо ва воридоти ғайриандозӣ дар алоҳидагӣ;

- оид ба маблағи имтиёзҳои андозӣ аз рӯи намуди андозҳо ва номгуи корхонаю муассисаҳо аз соли 2012 то соли 2014;

- оид ба воридоти молҳои зеринаксизӣ бо ифодаи ҳаҷм ва арзиш дар солҳои 2012 ва 2014.

8. Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии давлатии сугуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 феввали соли 2013 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаҳои дурнамои бучети сугуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз рӯи даромад ва харочотро барои солҳои 2014-2016 пешниҳод намоянд.

9. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 марти соли 2013 маълумоти зеринро барои солҳои 2014-2016 пешниҳод намояд:

- оид ба лоиҳаҳои муштараки инвеститсионии бо ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ ва дигар донорҳо амалишаванда ва лоиҳаҳо, ки дар давраи миёнамӯҳлат татбиқ мегарданд;

- ҳисоб аз рӯи маблағи умумии аз хусусигардонии амволи давлатӣ воридшаванда;

- оид ба дивидендҳои ҷамъиятҳои саҳомӣ, ки дар фонди оиномавии онҳо ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд мебошад;

- оид ба воридоти иҷорапулӣ аз ҳисоби ба иҷора додани амволи давлатӣ.

10. Кумитаи давлатии заминсозӣ ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон яққоя бо Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотро оид ба ҳисоби андози ягона аз истехсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва андози замин барои солҳои 2014-2016 дар миқёси вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 1 марти соли 2013 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

11. Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муайян намудани базаи андозбандии андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт оид ба шумораи воситаҳои нақлиёт то ҳолати 1 январи соли 2013 дар миқёси вилоятҳо ва

шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ то 1 марти соли 2013 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намояд.

12. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Хидмати алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба воридоти андозҳо дар миқёси корхонаҳои тобеи ин вазорат, аз он ҷумла ҚСҚ «Тоҷиктелеком», КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» мувофиқи қадвали тасдиқнамудани Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳаҷми солона ва арзиши хизматрасонии истифодашаванда дар доираи муассисаю ташкилотҳои бучетӣ ва минтақаҳои ҷумҳурӣ барои солҳои 2014-2016 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд.

13. Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» то 15 феввали соли 2013 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгуи воридоти андозҳо дар миқёси корхонаҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар солҳои 2014-2016, инчунин маълумот оид ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, маҳсулотҳои зераксизӣ, бақияи маҳсулоти зериаксизӣ, ки дар анборҳои корхонаҳо мавҷуд мебошанд, дар миқёси корхонаҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ маълумот пешниҳод намояд.

14. Корхонаи воҳиди давлатии "Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ" ба ҳаҷми солона ва арзиши хизматрасонии коммуналии истифодашаванда дар миқёси муассисаю ташкилотҳои бучетӣ ва минтақаҳои ҷумҳурӣ, оид ба ҳаҷми молу мулки шахсони воқеӣ барои муайян намудани манбаи андоз аз молу мулки ғайриманқули шахсони воқеӣ барои солҳои 2014-2016 то 1 марти соли 2013 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намояд.

15. Вазорату идораҳо, ташкилотҳо, муассисаҳо, марказҳои идоракунии лоиҳаҳои инвестиционӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидорӣ маълумот, инчунин ҳисобҳоро оид ба истифодаи қарзҳои берунӣ бо кафолати давлат қалбқардануда то 1 марти соли 2013 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи миёнамӯҳлат оид ба маблағҳои қалбшаванда, баргардонидан ва пардохти фоиз аз рӯи қарзҳои мазкур пешниҳод намоянд.

16. Вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ:

- ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотро оид ба ҳаҷми сохтмонҳои нотамо аз рӯи иншооти сохтмони аз ҳисоби маблағҳои бучетӣ сохташаванда ва дараҷаи омодагии онҳо ба ҳолати 1 январи соли 2013 то 1 феввали соли 2013 ва ба ҳолати 1 июли соли 2013 - то 1 августи соли 2013 пешниҳод намоянд;

- барномаҳои миёнамӯҳлати харочоти соҳавиро тибқи Низомнома оид ба таҳия ва ҷорӣ намудани Барномаи миёнамӯҳлати харочоти давлатӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 2006, №409 тасдиқ гардидааст, пешниҳод намоянд;

- дар таҳияи барномаҳои миёнамӯҳлати харочоти соҳавӣ афзалиятҳоро, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вохӯриҳояшон бо аҳли ҷомеа, инчунин Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи

то соли 2015 ва стратегияҳои соҳавии аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабулгардида муайян гардиданд, ба асос гиранд;

- дар ҳаҷми умумии захираҳои молиявӣ, ки барои татбиқи барномаҳои миёнамуҳлати хароҷоти соҳавӣ заруранд, дар алоҳидагӣ маблағҳои бучетӣ, маблағҳо барои татбиқи лоиҳаҳои инвестиционии соҳаҳои дахлдор аз ҳисоби қарзҳо, грантҳо ва хизматрасониҳои пулакиро (маблағҳои махсус) нишон диҳанд;

17. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ лоиҳаҳои бучетҳои маҳаллиро аз рӯи даромаду хароҷот барои соли 2014 таҳия намуда, ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қадвали тасдиқнамудаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

18. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зимми Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон



Эмомалӣ Раҳмон



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ФАРМОИШ
Правительство Республики Таджикистан
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 декабря 2012 года
ш. Душанбе

№ 144-р

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Таджикистан «О государственных финансах Республики Таджикистан» в целях своевременной и качественной подготовки Государственного бюджета на 2014 - 2016 годы, использования государственных финансовых ресурсов и внедрения среднесрочного финансового планирования:

1. Министерству финансов Республики Таджикистан организовать работу по формированию показателей Государственного бюджета на 2014 - 2016 годы и разработке проекта Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2014 год» в нижеследующие сроки:

- до 1 февраля 2013 года разработать и довести до соответствующих министерств и ведомств Инструкцию по формированию показателей Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2014 - 2016 годы и календарный план по разработке бюджета;

- до 15 марта 2013 года, исходя из основных макроэкономических показателей, предоставленных Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан, определить объем доходов Государственного бюджета Республики Таджикистан;

- до 1 мая 2013 года в рамках формирования Государственного бюджета на 2014 - 2016 годы представить на рассмотрение постоянно действующей Бюджетной комиссии при Правительстве Республики Таджикистан основные направления бюджетно-налоговой политики для каждого года, содержащие следующие сведения:

а) параметры Государственного бюджета по доходам, расходам, его дефициту и величине государственного долга;

б) расчетные показатели базисного бюджета;

в) показатели государственных инвестиций;

г) общая величина расходов для реализации новых направлений государственной политики;

д) представление приоритетных расходов для реализации новых направлений государственной политики, с учётом соответствующих предложений главных распорядителей бюджетных средств;

е) потолки расходов по укрупненным показателям бюджетной классификации;

- до 1 июня 2013 года подготовить и довести до соответствующих министерств, ведомств и организаций Инструкцию по разработке проекта Государственного бюджета Республики Таджикистан на 2014 год и его прогнозных показателей на 2015 и 2016 годы;

- до 1 июня 2013 года определить бюджетные потолки по отраслям и главным распорядителям бюджетных средств на 2014 – 2016 годы и до 5 июня 2013 года довести их до соответствующих отраслевых министерств и главных распорядителей бюджетных средств;

- подготовить проект Закона Республики Таджикистан «О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2014 год» и прогнозные показатели государственного бюджета на 2015 - 2016 годы и представить их на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан до 20 сентября 2013 года.

2. Министерством и ведомствам, финансируемым за счет Государственного бюджета Республики Таджикистан:

- до 1 февраля, исходя из межотраслевых приоритетов, создать межведомственные отраслевые рабочие группы для разработки программ отраслевых среднесрочных расходов;

- в соответствии с календарным планом, утвержденным Министерством финансов Республики Таджикистан, предоставить среднесрочные программы отраслевых расходов на рассмотрение рабочей бюджетной группы при Министерстве финансов Республики Таджикистан.

3. Министерству экономического развития и торговли Республики Таджикистан представить в Министерство финансов Республики Таджикистан:

- до 1 марта 2013 года - основные макроэкономические показатели Республики Таджикистан на 2014 - 2016 годы, а также Среднесрочный инвестиционный план;

- до 15 июля 2013 года - уточненные показатели государственных прогнозов социально – экономического развития Республики Таджикистан на 2014 год и его основные параметры на 2015 - 2016 годы, а также Среднесрочный инвестиционный план.

4. Рекомендовать Национальному банку Таджикистана до 1 марта 2013 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан прогноз среднегодового курса национальной валюты к доллару США и уровня инфляции на 2014-2016 годы.

5. Министерством, ведомствам, организациям, государственным хозяйствующим субъектам, банкам и негосударственным субъектам разработать и представить до 1 марта 2013 года в Министерство финансов Республики Таджикистан сведения по расчетам налоговых поступлений, в том числе по налогу на прибыль юридических лиц, неналоговых поступлений и других обязательных платежей в бюджет на 2014-2016 годы по подведомственным предприятиям и организациям, в разрезе областей, городов и районов республиканского подчинения.

6. Налоговому комитету при Правительстве Республики Таджикистан до 1 марта 2013 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан следующие сведения:

- о предварительных расчетах внутренних доходов отдельно по налогам и неналоговым поступлениям на уровне областей, городов и районов республиканского подчинения;
- о налогооблагаемой базе крупных налогоплательщиков республики в разрезе областей, городов и районов республиканского подчинения, а также начисленной сумме этих предприятий;
- о сумме налоговых льгот по видам налогов, перечень предприятий и организаций с 2012 по 2014 годы.

7. Таможенной службе при Правительстве Республики Таджикистан до 1 марта 2013 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан следующие сведения:

- о предварительных доходах от внешнеэкономической деятельности отдельно по налогам и неналоговым поступлениям;
- о сумме налоговых льгот по видам налогов и перечень предприятий организаций с 2012 года по 2014 год;
- об импорте подакцизных товаров в стоимостном и натуральном выражении на 2012 и 2014 годы.

8. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан, Государственному агентству по социальному страхованию и пенсиям и Налоговому комитету при Правительстве Республики Таджикистан до 1 февраля 2013 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан прогнозные показатели бюджета социального страхования и пенсии по доходам и расходам на 2014-2016 годы.

9. Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан до 1 марта 2013 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан следующие сведения на 2014-2016 годы:

- о реализации совместных инвестиционных проектов с международными финансовыми институтами, другими донорами и проектов, которые будут реализованы в среднесрочном периоде;
- расчеты по общей сумме поступлений от приватизации объектов государственной собственности;
- о дивидендах акционерных обществ, в уставном капитале которых есть доля Правительства Республики Таджикистана;
- о поступлениях арендной платы от сдачи в аренду государственного имущества.

10. Государственному комитету по землеустройству и геодезии Республики Таджикистан совместно с Налоговым комитетом при Правительстве Республики Таджикистан до 1 марта 2013 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан сведения о расчетах единого налога с производителей сельскохозяйственной продукции и земельного налогов на 2014-2016 годы в разрезе областей, городов и районов республиканского подчинения.

11. Управлению Государственной автоинспекции Министерства внутренних дел Республики Таджикистан до 1 марта 2013 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан сведения о количестве транспортных средств для определения налоговой базы налога с владельцев транспортных средств в разрезе областей, городов и районов республиканского подчинения по состоянию на 1 января 2013 года.

12. Министерству транспорта Республики Таджикистан, Службе связи при Правительстве Республики Таджикистан до 1 марта 2013 года представить Министерству финансов Республики Таджикистан сведения о налоговых поступлениях в разрезе своих подведомственных организаций, в том числе Открытого акционерного общества «Таджиктелеком», Государственного унитарного предприятия «Рохи охани Тоҷикистон» в соответствии с утвержденным графиком Министерства финансов Республики Таджикистан о годовых объемах и стоимости потребляемых услуг в рамках бюджетных учреждений и организаций, и по регионам республики на 2014 - 2016 годы.

13. Министерству энергетики и промышленности Республики Таджикистан совместно с Открытой акционерной холдинговой компанией «Барки тоҷик» до 15 февраля 2013 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан сведения относительно прогнозных налоговых поступлений в разрезе организаций, городов и районов республики на 2014-2016 годы, а также сведения о производстве и реализации товаров, подакцизных товаров, остатках подакцизных товаров, хранящихся на складах предприятий.

14. Государственному унитарному предприятию «Хочагии манзилии коммунали» до 1 марта 2013 года представить в Министерство финансов Республики Таджикистан сведения о годовых объемах и стоимости потребляемых коммунальных услуг в разрезе бюджетных учреждений и организаций по регионам, о размерах имущества физических лиц для определения налога на недвижимое имущество физических лиц на 2014 - 2016 годы.

15. Министерством, ведомствам, организациям, центрам координации инвестиционных проектов и другим хозяйствующим субъектам до 1 марта 2013 года представить Министерству финансов Республики Таджикистан сведения по освоению внешних займов под государственную гарантию, а также расчеты на среднесрочный период по привлекаемым средствам погашению и уплате процентных платежей по данным кредитам.

16. Министерством, ведомствам и местным исполнительным органам государственной власти:

- представить Министерству финансов Республики Таджикистан данные об объемах незавершенного строительства в разрезе объектов, строящихся за счет средств бюджета, и степени их готовности по состоянию на 1 января 2013 года – до 1 февраля 2013 года и по состоянию на 1 июля 2013 года – до 1 августа 2013 года;

- представить среднесрочные программы отраслевых расходов на основе Положения по формированию и внедрению Среднесрочной

программы государственных расходов, утвержденного в соответствии с постановлением Правительства Республики Таджикистан от 7 сентября 2006 года, №409;

- при составлении среднесрочных программ отраслевых расходов исходить из приоритетов, определенных в Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан, на его встречах с общественностью, а также Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2015 года и отраслевых стратегиях, принятых Правительством Республики Таджикистан;

- в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации среднесрочных программ отраслевых расходов, отдельно указать бюджетные средства, средства привлекаемые для реализации инвестиционных проектов в соответствующей отрасли за счет кредитов, грантов и платных услуг (спецсредства).

17. Исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения разработать проекты местных бюджетов по доходам и расходам на 2014 год и представить их в Министерство финансов Республики Таджикистан согласно графику, утверждённому Министерством финансов Республики Таджикистан.

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан



Эмомали Рахмон